


# АРТИШ – МАКТАБИ ВАТАНДҮСТЙ ВА МАРДОНАГЙ



ИНСОН, ҲУҚУҚ ВА ОЗОДИХОИ ҮАРЗИШИ ОЛӢ МЕБОШАНД



## МИНБАРИ ҲУҚУҚШИНОС

НАШРИЯИ ФАКУЛТЕТИ ҲУҚУҚШИНОСИИ ДМТ \*\*\*\* № 1 (77) 22-ЮМИ ФЕВРАЛИ СОЛИ 2018, ПАНЧШАНБЕ

### Дар ин шумора:

НАҲУСТИН ДИФӨ  
АЗ РӮИ ИХТИСОСИ  
ҲУҚУҚИ ЧИНОЯТӢ

Сах. 2

ШАРҖУ ТАВЗЕХИ  
ПАЁМ АЗ ҶОНИБИ  
УСТОДОНИ ФАКУЛТЕТ

Сах. 3

МАКТАБИ ШУЧОАТУ  
МАРДОНАГӢ

Сах. 4

НАҚШИ ДОДГОҲ  
ДАР ДАВРАИ  
ҲАҲОМАНИШИҲО

Сах. 5

ПЕШВОИ МИЛЛАТ  
ВА ВАҲДАТИ МИЛЛӢ

Сах. 6

2018 – ГОД  
ТУРИЗМА И НАРОДНОГО  
РЕМЕСЛА

Сах. 7



Дар зарфи беш аз ду даҳсолаи охир артиши миллии мо ба мактаби тарбияи ватандустиву ватандорӣ ва матонату мардонагӣ табдил ёфта, то имрӯз дар сафҳои худ даҳҳо ҳазор ҷавонони обутобёфттаро ба камол расонидааст.

Имрӯз ҷавонони бонангӯномуси мо хуб дарк мекунанд, ки хизмат ба Ватан барои онҳо қарзи муқаддаси фарзандӣ ва рисолати мардонагист.

Хизмати ҳарбӣ нишонаи равшани эҳсоси ватандустӣ, дарки зарурат ва аҳаммияти ҳимояи манфиатҳои давлат ва ҳалқи Тоҷикистон мебошад.

Ҳар як афсару сарбоз ва ҳар як ҷавоне, ки ба сафи Қувваҳои

Мусаллаҳ дохил шуда, савганди ҳарбӣ ёд мекунад, ҳамеша дар хотир дошта бошад, ки хизмати ҳарбӣ аз ў, пеш аз ҳама, иродай матин, донишу маърифати мусо-сир ва эҳсоси садоқату самими-ят ба ҳалқу Ватанро талаб менамояд.

Ҳифзу ҳимояи амнияти давлат, суботу оромии ҷомеа ва ҳаёти осудаи сокинони мамлакат ба зиммаи хизматчиёни ҳарбӣ, яъне ҳайати шахсии сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ гузашта шудааст ва онҳо вазифадоранд, ки ин неъмати бебаҳо – сулҳу субот ва оромиву осоиши ҷомеаро чун гавҳараки ҷашм эҳтиёт кунанд.

ЭМОМАЛӢ РАҲМОН

**МИНБАРИ  
ХУҚУҚШИНОС**

Муассис:  
факултети  
хуқуқшиносии ДМТ  
[www.law.tnu.tj](http://www.law.tnu.tj)

Сарнударир:  
**Чаҳонгир  
САҶДИЗОДА**  
[japon\\_1967@mail.ru](mailto:japon_1967@mail.ru)

Мувонини сарнударир:  
**Исмоил ШАРИФЗОДА**  
Мухаррир:  
**Бобоҷон НАЙМОЗОДА**  
Тарроҳ:  
**Акмал ШАРИПОВ**  
**ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ:**  
Раҳмонд.с.  
номзоди илмҳои хуқуқшиносӣ, дотсент, декани факултети хуқуқшиносӣ,  
**Сафарзода Б.А.**  
профессори кафедраи хуқуқи инсон ва хуқуқшиносӣ  
муҳрисавӣ;  
**Махмудов И.Т.**  
мудири кафедраи хуқуқи судӣ  
ва назорати прокурорӣ;  
**Абдуллоев П.С.**  
мусавии деҳон оид ба илми ва  
робитаҳи байналмилалӣ;  
**Камолзода И.И.**  
дотсенти кафедраи  
назария ва таърихи давлат  
ва хуқуқ;  
**Сулаймонов Ф.С.**  
дотсенти кафедраи хуқуқи  
байналмилалӣ;

**ҲАЙАТИ МУШОВАРА:**  
Ватанзода М.М.  
ердамини Президенти ҶТ  
оид ба масъалаҳои хуқуқ;  
**Саид Нуридин Саид**  
вазифи маориф ва илми ҶТ  
узви вобастаи АИ ҶТ;  
**Имомзода М.С.**  
ректори ДМТ,  
академики АИ ҶТ;  
**Тоҳиров Ф.Т.**  
академики АИ ҶТ,  
**Махмудзода М.А.**  
расиси Суди Конституционии  
ҶТ, академики АИ ҶТ;  
**Рахимзода М.З.**  
директори Маркази миллии  
хуқуқшиносии назди Прези-  
денти ҶТ, узви вобастаи АИ ҶТ;  
**Диноршоев М.**  
академики АИ ҶТ;  
**Насриддинзода Э.С.**  
профессори кафедраи  
назария ва таърихи давлат  
ва хуқуқ, узви вобастаи АИ ҶТ;

**ШАРҲОИ ҚАБУЛИ МАВОД:**  
Дастнавис қабул карда  
намешавад.  
Мавод бояд бо ҳуруфи  
Times New Roman Т 14  
ҳуруфчии шуда бошад.  
Рӯзнома на ба ҳама анде-  
ши муваллиғон мувоғӣ аст  
ва ақорди мухтагифро ба  
 хотири риояи чандандешӣ  
ба табъе мерасонад.

Рӯзнома дар Вазорати  
фарҳанги ҶТ таҳти № 0336/р  
аз 18-уми марта соли 2016  
ба қайд пирифта шудааст  
Нишонин идора: ш. Душанбе  
Буни Ҳисорак, Шаҳраи  
Донишғон, факултети  
хуқуқшиносии ДМТ.  
Телефон: 995-38-88-67,  
900-55-51-67. Телъод: 1000  
Наабатдори шумора:  
Исмоил Шарифзода

## МУШКИЛОТИ ИСТИФОДАИ ИСТИЛОҲОТ ДАР РАВАНДИ ҚОНУНГУЗОҶӢ



Дар мақоми олии қонунгарор, таҳти раёсати муовини яқуми Раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ Абдулҷаббор Азизӣ ва бо иштироки намояндагони вазорату кумитаҳои даҳлдори ҷумҳурий, устодони факултети хуқуқшиносии ДМТ семинари методологӣ дар мавзӯи «Проблемаҳои истифодаи истилоҳот дар раванди қонунгузорӣ» баргузор гардид.

Аз рӯи масъалаи мазкур



дар назди ҳозирин Раиси кумитаи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ оид ба масъалаҳои қонунгузорӣ ва ҳуқуқи инсон, доктори илмҳои хуқуқшиносӣ, узви вобастаи АИ ҶТ Эмомалӣ Насридинзода баромад намуда, иброз намуданд, ки баъди ба даст овардани соҳибхтиёрии давлатӣ бавижана пас аз Иҷло-

сия 16-уми Шӯрои Олии ҶТ дар низоми қонунгузории ҶТ маҳсусан истифодаи истилоҳот, мағҳумҳо ва падидаҳои нав рӯи кор омаданд. Қонунгузорӣ аз нигоҳи методологӣ вобаста ба талаботи муносабатҳои ҷамъияти мутаҳаррику тағйирёбанданд. Яъне аз нигоҳи диалектикаи доим дар инкишоғу пешравӣ мебошанд. Аз ин рӯ, дар ҳамаи соҳаҳои қонунгузорӣ пайваста истилоҳоти нав ба вучӯд меоянд.

Мавқеи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ дар риояи истифодаи истилоҳоти навин услуги матни қонунҳо имлои нави забони тоҷикӣ ва риояи Қонуни ҶТ «Дар бораи забони давлатии ҶТ» намоён аст.

То ин лаҳза аз ҷониби Маҷкази миллии қонунгузории назди Президенти ҶТ, факултети хуқуқшиносии ДМТ ва пажӯҳишгарони ҳуқуқшинос фарҳангҳои истилоҳоти ҳуқуқӣ табъу нашр шуданд, ки онҳо дар роҳи баланд бардоштани фарҳангҳои истифодаи истилоҳоти ҳуқуқӣ бунёд мегузоранд. Вале дар низоми қонунгузорӣ бидуни истилоҳоти ҳуқуқшиносӣ мағҳуму ибораҳо ва категорияҳои истифода мешаванд, ки онҳо аз соҳаҳои ғуногуни ҳаётӣ иҷтимоӣ бармеоянд. Барои мисол дар қонунҳои ҶТ «Дар бораи фарҳанг», «Дар бораи кино», «Дар бораи театр ва фаъолияти театрӣ», «Дар бораи партовҳои истеҳсолӣ ва истеъмолӣ», «Дар бораи ғаллаҳ», «Дар бораи занబӯри асалпарварӣ», «Дар бораи Академияи илмҳои ҶТ», «Дар бораи маориф» ва амсоли инҳо.

Аз ин рӯ, мебояд дар раванди инкишоғи истилоҳоти



қонунгузорӣ мутаҳассисони пешаҳои ғуногун саҳми хешро гузоранд.

Дар назди иштирокчиёни ҷорабинии мазкур аз рӯи масъалаи баррасигардида, ҳамчунин Идиев Ф.Ф. – директори Маҷкази миллии қонунгузории назди Президенти ҶТ, Табаров Ф. – сардори шӯбаи ҳуқуқи Маҷкази миллии қонунгузории назди Президенти ҶТ, Матробиён С. – мувонини раиси Кумитаи

муданд, ки истифода бурдан истилоҳоти аслии тоҷикӣ дар раванди қонунгузорӣ, дар илми ҳуқуқшиносӣ ва дар дигар соҳаҳои илм аз мавзӯъҳои мубрам ва асосӣ баъд аз ба даст овардани Истиқолияти давлатӣ ба ҳисоб рафта, дар ин ҷода парлумони касбии мамлакат саҳми беандоза дорад.

Дар семинари методологӣ таъқид гардид, ки кумитаи Маҷлиси намояндагони Ҷ-



забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати ҶТ, СаҶдизода Ч. - омӯзгори кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносӣ муқоисавии факултети хуқуқшиносии ДМТ ва Сулаймонов Ф. – дотсенти кафедраи ҳуқуқи байналмилалии факултети ҳуқуқшиносии ДМТ баромад намуданд.

Номбурдагон таъқид на-

лиси Олии ҶТ оид ба қонунгузорӣ ва ҳуқуқи инсон тақлиғу пешниҳод ва мулоҳизаҳои имрӯз зиркгардида бори дигар мавриди омӯзиш қарор ҳоҳад дод ва якҷоя онҳоро дар таҳқиму таҷдиди қонунгузории соҳа бо мақсади ҳалли мушкилоти ҷойдошта истифода ҳоҳад бурд.

[www.parliament.tj](http://www.parliament.tj)

## НАҲУСТИН ДИФОЪ АЗ РӮИ ИХТИСОСИ ҲУҚУҚИ ЧИНОЯТӢ



Ҳурсандибахш аст, ки мөафзояд. Аз ҷумла сафари устодони ӯнвондор дар факултет рӯз то рӯз

ҳуқуқи чиноятӣ Қурбонзода Беҳрӯз Шариф дар Шӯрои диссертатсияни миллии назди факултети хуқуқшиносии ДМТ рисолаи номзодиашро дар яке аз мавзӯъҳои мубрам ва муҳим «Ҷавобгарии чиноятӣ барои ташкили иттиҳоди экстремистӣ (иғротгарӣ) дар ҶТ» зери роҳбарии олимӣ ҷавону ӯмебаҳш, дотсент Сафарзода Анвар Ислом дифоъ намуд. Бояд қайд кард, ки аз рӯи иҳтиноси ҳуқуқи чиноятӣ дифоӣ рисола дар шӯрои миллий наҳустин

буда, минбаъд садорати факултет иқдом гирифтааст, ки аз рӯи иҳтиносҳои дигари барои қишиварамон муҳим дифоӣ рисолаҳоро ба роҳ монанд.

Идораи рӯзномаи «Минбари ҳуқуқшиносӣ», садорати факултети хуқуқшиносӣ, устодону кормандон ва донишҷӯёни ин даргоҳ Қурбонзода Беҳрӯзро бо ин дастовардаш самимона табрик намуда, ба ўғатҳи куллаҳои баланди илмиро таманно менамоянд.

Таҳияи  
Хуснуддин САҶДЗОДА



## **ШАРҲУ ТАВЗЕҲИ ПАЁМ АЗ ҶОНИБИ УСТОДОНИ ФАКУЛТЕТ**

Бо дастури Ректори ДМТ, академик Имомзода М.С. ва Дастрохи ичроияи Президенти ҶТ як гурӯҳ устодони факултети ҳуқуқшиносии ДМТ аз санаи 8-ум то 17-уми январи соли 2018 дар гурӯҳҳои таблиготӣ оид ба шарҳу эзоҳи Паёми Президенти ҶТ, Пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои мамлакат сафарбар шуда буданд.



Дар маъракаи таблиготӣ устодони зерини факултет фаъолона ширкат намуданд: Раҳмон Диљшод – декани факултети ҳуқуқшиносии ДМТ, Маҳмудов Иззатулло – мудири кафедраи ҳуқуқи судӣ ва назорати прокурорӣ дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе; Сафарзода Анвар – мудири кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ дар шаҳри Ваҳдат; Гаюров

Абдураҳмони Ҷомии вилояти Ҳатлон; Саъдиев Исломӣ – устоди кафедраи ҳуқуқи соҳибкорӣ ва тичорат дар ноҳияи Фарҳори вилояти Ҳатлон.

Ҳангоми воҳӯриҳо нунтаҳои асосии Паём ба аҳли ҷамоатчигӣ тавзеҳ дода шуд. Махсусан устодони факултет баҳшҳои зерини Паёмо ба мардум расониданд: 1. Таҳлили равандҳои минтақавию

байналмилалӣ ва тағсирӣ ҷойгоҳи Тоҷикистон дар ҷаҳони мусосир. 2. Таҳлили вазъияти рушди иқтисодӣ ва испоҳоти низоми молиявии кишвар. 3. Масъалаҳои ва дурнамои рушди соҳаҳои саноат ва соҳибкорӣ дар мамлакат. 4. Дастварҳои ва дурнамои сиёсати иҷтимоии давлат. 5. Масъалаҳои таҳқими ҷомеаи ҳуқуқбуёнд ва таъмини амни-



яти миллий дар шароити мусосир.

Ба масъалаи эълон гардидани соли 2018 ҳамчун «Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» таваҷҷӯҳи хоса дода шуд. Бо ин мақсад аз ҷониби Пешвои миллат як силсила дастуру супориш ва имтиёзу ташаббусҳои наувозандандаро баҳшҳои ҷомеаи ҳуқуқи ҷиноятӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат сафарбар шуд, ки онҳо ба самъи мардум рас-



онида шуданд.

Воҳӯриҳо ҳар рӯз ду се маротиба дар минтақаҳои алоҳидаи шаҳру ноҳияҳо сурат гирифта, иштироқдорон ҳудудан аз 100 то 500 нафарро ташкил менамуданд. Баъди анҷоми воҳӯриҳо аҳли ҷамоатчигӣ ҷонидориашонро аз сиёсати пешгирифтаи Ҳукумати ҶТ иброз намуда, зикр мекарданд, ки мо шукронда аз амнияту субот, тинчию амонӣ ва сиёсати созандай Пешвои муаззами худ менамоем, ки барои мо шароити хуби зиндагӣ, ҷойи доимии кориро мӯҳайё намуда, барои фарзандонамон ҷиҳати гирифтани маълумот ва қасбҳои зарурӣи рақобатпазири бозори меҳнат тамо-

ми тадбирҳоро меандешанд. Барои мо зарур аст, ки танҳо дастуру супоришҳои созандана ва иқдомҳои пешгирифтаи Ҷаноби Олиро дар амал татбик намоем.



**Масъул:  
Дониёр САНГИНОВ**



Санаи 13-уми январи соли 2018 дар заминаи кафедраи ҳуқуқи граждани семинари илмӣ-назариявии устодони кафедраи мазкур бо замонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ баргузор гардид. Дар семинари мазкур, устодон, аспирантон ва донишҷӯён ширкат намуданд. Устодони кафедраи ҳуқуқи граждани бо маърӯзаҳо оид ба мавзӯъҳои «Оби нӯшоқӣ ҳамчун объекти ҳуқуқи граждани» (Саид-

## **СЕМИНАРИ ИЛМӢ-НАЗАРИЯВИИ УСТОДОНИ КАФЕДРАИ ҲУҚУҚИ ГРАЖДАНИ**

дов Ҳ.М.); «Баъзе аз масъалаҳои танзими ҳуқуқии шартномаи иҷоратӣ қитъаи замин» (Сохивӣ М.М.); «Табииати ҳуқуқии фармоши давлатӣ тибқи Кодекси граждани ҶТ» (Бобоҳонов Ҳ.З.); «Масъалаҳои асосии



вазъи ҳуқуқии субъектони шартномаи хизматрасонии музднонӣ байторӣ» (Хочамуродов Д.Г.); «Талаботи аҳлоқӣ-ҳуқуқӣ оид ба амалигардонии ҳуқуқи моликият ба манзили истиқоматӣ» (Сайдов С.); «Масъулияти молу мулкӣ боркашон дар раванди боркашонӣ» (Қурбонализода Ф.); «Баъзе масъалаҳои танзими ҳуқуқии сурӯтai ҷавобарии ҳуқуқи граждани соҳибони воситаҳои нақлиёт» (Муминзода О.); «Мағҳум, нишона ва аҳамияти шартномаи хариду фурӯши чакана» (Азимов Ҳ.); «Баъзе аз масъалаҳои сирри бонкӣ тибқи қонунгузории ҶТ» (Маҳмудов Р.) баромад намуданд. Баъди ҳар як маърӯза мӯҳокимаҳои тӯлонӣ сурат гирифтанд, ки дар



мӯҳокима устодон Гаюров Ш.К., Ҳиматов Ҳ., Қурбонов Қ.Б., Сулеймонов Ф.С., Қодирқулов Ҳ. ва дигарон иштирок намуда, пешниҳодҳои судманд намуданд. Дар маҷмӯъ таъқид карданд, ки баргузории чунин семинарҳои илмӣ-назариявӣ самараи мусбат дода, пайваста ташкил намудани чунин ҷорабиниҳо барои рушд ва такмилӣ илми ватанӣ саҳми назаррасе ҳоҳад гузошт.

## **ДОНИШҖӮЁНИ ФАКУЛТЕТ – ПАРЧАМБАРДОРОНӢ МИЛЛАТ**



Хурсандибахш аст, ки донишҷӯёни факултети ҳуқуқшиносӣ на танҳо дар риштаи илм, таълим ва тарбия намунаи ибрат мебошанд, балки дар бахши намудҳои гуногуни варзиш низ пайваста ғолибият ба даст меоранд.

Яке аз донишҷӯёни факултети ҳуқуқшиносӣ, Қаюмов Худобахш дар мусобиқаҳои ҷумҳурийӣ ва



слави Федератсияи Россия дар мусобиқаи байналмилалӣ аз рӯи намуди варзиши “муҳорибаи тан ба тан” ширкат варзида, дар байнӣ варзишгарони 45 кишвари пешрафтаи дунё ҷойи сеюмро ишғол намуд.

Қаюмов Худобахш дар мусобиқаҳои ҷумҳурийӣ ва

касбӣ низ пешсаф мебошад. Аз ҷумла шаш маротиба ғолиби мусобиқаи ҷумҳурийӣ ва ҷандин маротиба дар мусобиқаҳои касбӣ аз рӯи нағди ҷонибӣ мазкур ғолибият ба даст овардааст.

Донишҷӯи дигари факултет Бобоев Умедҷон мебошад, ки чун Қаюмов Худобахш ба дастовардҳои беназир ноил гардидааст. Бобоев Умедҷон донишҷӯи соли 2-и факултет буда, аз рӯи варзиши “Зӯроҳмои универсалӣ” дар вазни худ ҳамто надорад. Ҷанде пеш ў дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон ғолиби мусобиқаи байналмилалӣ гардид.

Идораи рӯзномаи “Мин-

бари ҳуқуқшинос” ва садорати факултет донишҷӯёни мазкурро бо ин дастовардҳои беназирро табрик намуда, ба онҳо мӯваффақиятҳои беназирро ба нағъи пешрафти Ватани азизамон орзу менамоянд.



**Масъул:  
Муҳаммадҷон  
СОХИБЗОДА**

# МАКТАБИ ШУЧОАТУ МАРДОНАГӢ



Маҳина ПУЛОТОВА  
денишчӯи соли 2



Боиси хушнидист, ки ҳамасола 23 феврал мотоҷикон рӯзи Артиши миллӣ хешро бо як шукӯху шаҳомати хосса ҷаҳон мегирим. Аз таъсиси Артиши миллӣ 25 сол пур мешавад. Қувваҳои мусаллаҳи ҶТ зодаи истиқполият буда, дар шароити вазнин таъсис ёфтааст. Ҳарчанд ки Артиши миллӣ қишварамон дар вазъияти бисёр вазнини сиёсиву иқтисодии қишвар таъсис шуда бошад ҳам, вале дар натиҷаи тадбирҳои мунтазам андешидай Ҳукумати мамлакат марҳила ба марҳила устувору қавитар гардида, имрӯз бо мутахassisони соҳибихтисос ва соҳиби донишу малакаи баланди қасбӣ, техникаву таҷхизоти муносир таъмин карда мешавад ва ба неруи муназзами дорои ҷузъу томҳои замонавӣ табдил ёфтааст.

Ҳайати Қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳуриямон дар тӯли ин солҳо барои ҳифзи дастовардҳои истиқполият, пуштибонии сулҳу өрөмӣ ва вахдати миллӣ, мубориза бар зидди исёнгароёну хиёнаткөрон, гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ ва дигар дастаҳои мусаллаҳи ҷинояткорӣ фидокориву мардонагии зиёд нишон доданд.

Мувоғиқи моддаи 43 Конституцияи ҶТ «Ҳифзи ватан, ҳимояи манфиати давлат, таҳқими истиқполият, амният ва иқтидори мудофиавии он вазифаи муқаддаси шаҳрванд аст». Ин меъери Конституция бояд сармаши қори ҳар як ҷавони бонангӯ номус ва меҳанпараст бошад. Зоро барои

насли наврас хизмат дар сафи Қувваҳои мусаллаҳи қишвар мӯҳимтарин мактаби обутоби ҳаёт мебошад. **Маҳз дар ҳамин ҷо ҷавон-писарон сабақи шуҷоату мардонагӣ гирифта, мухофизати хоки поки Ватани азизамонро меомӯзанд.** Пас, мераравем ба хизмат агар барои Ватан зарур бошад.

Маъруфҷон АХМЕДОВ  
денишчӯи соли 2 (ИДХ)



Қувваҳои мусаллаҳи қишвар зодаи Истиқполият буда, дар шароити ҷоанандаҳои вазнини дохилий таъсис ёфтааст, аммо ба ин шароити саҳти дохилий нигоҳ накарда, масъулияти баланди ҳифзи марзу буми меҳанро бар зиммаи хеш гирифта, то имрӯз ҳамчун сипари бозътиимидаи давлат фаъолият намуда истодааст. Ҷасорат ва қавииродагии афсарони Артиши миллӣ боис гардидааст, ки ҳамасола морӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи қишварро таҷпил намоем. Ҳамватони азизро, ба муносибати фарорасии рӯзи таъсисёбии Артиши миллӣ табрику таҳният мегӯям.

Сафархон ВОХИДОВ  
денишчӯи соли 2 (ИДХ)

Дар муддати начандон тӯлонии таъриҳӣ, яъне 25 сол ҷузъу томҳои қув-




ваҳои мусаллаҳи қишвар тавонист ба неруи қудратманди низомӣ ва мухофизи сулҳу субот ва оромиву осудагии мамлакат табдил ёбад. Афсарони Қувваҳои мусаллаҳ ба Ватан ва миллат содиқона хизмат карда истодаанд. Бо фарорасии ин санаи таъриҳӣ ҳамаи ҳамдиёрон, дӯстону бародарон ва ҳамватанони гиромиқадро табрик намуда, ба онҳо хонаи ободу осударо таманнодорам.

Наврӯз ҚУРБОНОВ  
денишчӯи соли 3

Ба ҳамагон маълум аст, ки ҳар як давлате, ки дар арсаи ҷаҳонӣ вучуд дорад, пеш аз ҳама барои таъмини амнияти қишвар, шаҳрвандон ва ҳифзи марзу буми худ артиши худро таъсис медиҳад.

Баробари соҳибистиклол гардидани давлати тоҷикон зарурати ташкил намудани Артиши миллӣ ба миён омад, зоро акнун ҳимояи марзу буම, шарафу номус ва музafferиятҳои Тоҷикистони азизу соҳибихтиёрамон ба дасти фарзандони бонангӯ номусаш афтод.



Ҳифзи ватан вазифа ва уҳдадории муқаддаси ҳар як шаҳрванд буда, Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон онро муқаррар мекунад. Дар моддаи 43 Конституцияи ҶТ чунин меъер пешбинӣ шудааст: «Ҳифзи ватан, ҳимояи манфиати давлат, таҳқими истиқполият, амният ва иқтидори мудофиавии он вазифаи муқаддаси шаҳрванд аст». Ин аз он шаҳдат медиҳад, ки Конституцияи мото дар рӯҳи яи ватандӯстӣ қабул гардида, ҳимояи марзу буми давлатро муқаддастарин масъулияти шаҳрвандон монадад.

Мо бояд ифтиҳор аз соҳибистиклолии қишвар ва аз роҳбари худ Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти ҶТ муҳтарам Эмомали Рахмон намоем, ки артиши миллиро таъсис доданд. Ин ташаббуси Пешвои миллат буд, ки имрӯз дар ҳар як хонаи тоҷику тоҷикистонӣ сулҳу субот, тинҷиву оромӣ ҳукмфармост ва амнияти шаҳрвандони мото дар сатҳи ойлӣ таъмин аст.

**ПОЯНДА БОД, ТОҶИКИСТОНИ СОҲИБИСТИКЛОЛУ СОҲИБАРТИШ!**



# НАҚШИ ДОДГОҲ ДАР ДАВРАИ ҲАХОМАНИШИҲО



Юсуфшоҳ КАРИМОВ  
раиси иттифоқи  
касабаи донишҷӯёни  
факултети ҳуқуқши-  
носӣ, донишҷӯи соли 3

Сарчашмаҳои зиёди таъриҳӣ-ҳуқуқӣ гувоҳи онанд, ки миллати тоҷик воқеан ҳам ҳуқуқофару додвар буда, дар ҳама марҳилаҳои давлатдории худ дар самти таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон тамоми чораҳоро меандешиданд. Механизми амалишавии ин арзишҳо, ки сирф ҳоси инсоният мебошанд, бо ҳар роҳу восита, чи бо роҳи таъсис додани мақомоти маҳсусе, ки фаъолияти онҳо маҳз баҳри ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон нигаронидан шудааст ва ё чи аз ҷониби худи амирону подшоҳони замон ба роҳ монда шуда буд. Аз ҷумла, ҳифзи ҳуқуқи поймолшудаи инсон бо роҳи қабу-




ро шунида, баъдан ҳуқми заруриро мебаровард. Бағир аз ин, дар наzdи шоҳ дар он замон Шӯрои додварӣ амал мекард, ки иборат аз 5-7 нафар буда, ба додварони поёни машварату маслиҳатҳо медоданд. Дар баробари ин, додвари қалони шоҳӣ мавҷуд буд, ки аз болои тамоми додварон назорат мебурд. Бояд тазаккур дод, ки дар давраи Ҳахомани-

ли шаҳрвандони мамлакат аз ҷониби шоҳон ва расидан ба доди онҳо барқарор мешуданд. **Ҳусусан, агар мо таърихи давлат ва ҳуқуқи Ҳахоманишиҳоро, ки яке аз империяҳои беназери ҷаҳон буда, дар саҳифаҳои таърихи ҳалқи тоҷик мақоми ҳосаро соҳиб аст, назар афканем, бо вуҷуди кам будани маълумот муайян мегардад, ки нақши ҳуқуқ дар ҷомеаи он замон ба як дараҷаи баланд расида буд.** Нақши додгоҳ дар давраи Ҳахоманишиҳо дар таъмин ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ҳеле баланд буд. **Додвари олий шоҳаншоҳ ба шумор мерафт, ки ўдоир ба ҷиноятҳои вазнин ҳукм мебаровард.** Ҳусусияти дод дар он буд, ки бо вуҷуди ҳоқими мутлақ будани шоҳ пеш аз ҳуқми худро баровардан бо додварон масъалаҳоро баррасӣ менамуд ва ҳулосаҳои онҳо-

шиҳо аз болои додварон назорати қатъӣ бурда мешуд ва ҳар ҳоқиме, ки нисбат ба мардум ҳуқми ғайриодилона мебаровард ва ришва мегирифт, ба саҳти ҷазо дода мешуд. **Масалан, дар китоби Пешвои миллат, мұхтаралық Эмомалӣ Раҳмон «Нигоҳе ба таъриҳ ва тамаддуни ориёиҳо»** аз нақли Ҳеродот омадааст, ки «Сисолен ном шаҳс додвари шоҳӣ буд. Бар ивази пора гирифтану ҳуқми ғайриодилона бароварданаш шоҳ Камбуциё фармон дод, ки ўро ба қатл расонда, пӯсташро қанда гиранд. Баъди пӯст қандан, аз ин пӯст тасмаҳо соҳта, ба он курсие, ки дар он Сисолен додварӣ мекард рӯкаш намоянд. **Пас аз ин, Камбуциё Сисолен додвари Ҳахоманишиҳо**



шудаи мардум мақоми ҳоса дошт. **Баъзе олимон низоми додварии Ҳахоманишиҳо таҳсин намуда, мегӯянд, ки**



ҷатто бо вуҷуди ҳоқими мутлақ буданаш шоҳаншоҳ наметавонист танҳо барои як гуноҳ шахсро ҳуқми қатл дӣҳад. Ҳамчунин бояд қайд намуд, ки аввалин маротиба маҳз принсиби «масъулияти байнҳамдигарии давлат ва шаҳс» дар замони давлатдории Ҳахоманишиҳо пайдо шудааст. Боз дар баробари ин, дар он замон мурофиаҳои амал мекарданд, ки бисёр

ҷабҳаи динию мазҳабиро ба худ қасб намуда буданд. **Масалан, дар китоби «Нигоҳе ба таъриҳ ва тамаддуни ориёиҳо»-и Пешвои миллат оварда шудааст, ки «Як намуди мурофиа шоҳӣ «вора» ном гирифта буд. Он ҳеле қадима буда, ба воситаи қасам ёд кардани гумонбаршудагон ё бо оташ ва ё бо роҳи дигар санҷидани онҳо иҷро карда мешуд».**

**Ҳамаи таҳлилҳои дар боло зикршуда нишон доданд, ки воқеан ҳам аҷдодони мо додгоҳро як мақоми асосӣ барои ҳаққи худро ҳифз кардан ҳисобида, қонунҳоро асли зиндагии худ қарор дода буданд, ки ин хислат то ҳанӯз дар табииати миллати мо боқӣ мондааст.**

## РИВОЯТ ДАР БОРАИ ДАРАХТ



Ҳуснора ИКРОМОВА  
донишҷӯи соли 2

Ривоят мекунанд, ки дарахти бузургчуссае дар барӣ роҳ будааст. Дарахте, ки дар бузургиву азamat ҳамто надошт, аммо одамон барои ҳамвор кардани роҳ хостанд, онро бибуранд. Гӯё дарахт барои роҳгардии онҳо ҳалал мерасонд, аммо зӯри касе ҳатто дар якҷояй ҳам нарасид, ки онро аз ҷояш бечо намояд. Дарахти сарсабз ҳамон бо азамиҳи ҳуд дар ҷояш буд, аммо ин боиси нафроти одамон гардид. Касе аз паҳлӯяш мегузашт, ҳатман бо нафра-

ту бадбинӣ ба он менигарист ва норизогияшро изҳор мекард. Ва рӯзе аз рӯзҳо дарахти бузургчусса хушк шуду ҳуд аз ҳуд решакан гардид. Ҳама ҳайрон буданд, зоро ҷӣ қадар кӯшиш карда буд, аммо он ҳуд аз ҳуд решакан гардид. Сабаб чист? - фикр мекарданд ҳама ва суоломез ба якдигар менигаристанд. **Ҳирадманде посух гуфт:**  
- Дарахти азимро нафрату бадбинии мардум решакан кардааст.



## ПЕШВОИ МИЛЛАТ ВА ВАХДАТИ МИЛЛӢ

Соҳиби давлат ва мустақил шудани Тоҷикистон, ки дар охри аспи XX ба ҳалқи боғарӯҳонги тоҷик ба даст омад, воқеан рӯйдоди таърихии бемисл мебошад. Баъзе абарӯдатҳо аз пошӯҳии давлати бузурги Шӯравӣ ва ба вучуд омадани давлати нави миллӣ истифода карда, аз тариқи ба роҳ андохтани дасиса ва мочароҳои сиёсӣ дар мамлакати ҷавон ва аз лиҳози ҳарбӣ заиф муҳолифатҳои ғоявӣ ба вучуд оварданд, ки дар натиҷа мамлакат ба ҷонги шаҳрвандӣ гирифтор шуд.

Дар ин замини, фарзандони баору номуси миллати азизамон бо дарки воқеии он ки мамлакатро ҳатари нобудшавӣ таҳдид мекард, бар муқобили ҷонги ҷудоандоз, парокандакунандай ҳалқ ва сиёсати наҳодкушӣ, ки имконияти миқдоран кам намудани шумораи миллатро дошт, бо азму нияти нек роҳ ба самти ободиро

гирифтанд. Онҳо хуб медонистанд, ки ҳар рӯзи мочаро зарари ҷуброннашаванд ба тамоми саитҳои ҳаётни миллат ворид месозад. Бинобар ин, ҳалли мусолиматомези мочаро ва якдигарфаҳми милли асоси воқеӣ пайдо кард.

Пас аз қӯшишҳои пайгирана ва маслиҳату машваратҳои тӯлонии нерӯҳои солимфикари ҷомеа, таърихи 16 ноябрь 1992 дар шаҳри Ҳуҷанди бостонӣ ҷаласаи Шӯрои Олий баргузор гардид. Ин ҷаласа, ки дар он паёми вахдат ва ягонагии миллати тоҷик ба таври қатъӣ садод, дар таърихи Тоҷикистони навин марҳалай наверо боз намуд. Тоҷикистон соҳиби ҳукумати қонунӣ гардид ва дар иҷлосияи тақдирсоз Эмомали Рӯҳмон роҳбарни он интиҳоб гардид.

Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ – Пешвои миллат, муҳтарам Эмомали Рӯҳмон роҳбарни он интиҳоб гардид.

Гирифт, ки дорои дастгоҳи фалаҷ ва мардуми аз зиндагӣ ноумедушуда буд. Дар баробари ин, дар Тоҷикистони оғушта ба ҳун ва мотамзадаи он айём сарвари давлат будан фақат ду маъно – ҷасорат ва ё азхудгузаштагиро дошт. Пас аз гузаштани биступанҷ сол ва таҳлили саҳифаҳои пурдӯғу дард медонем, ки муҳтарам Эмомали Рӯҳмон он вақт ҷонашро ба ғарави сулҳ мондааст. Ӯ ҳудаш ҳамон рӯз аз минбари иҷлосия ба ҳайси раиси тозаинтиҳоб иброз намуда буд: «Ман ё дар Тоҷикистон сулҳро барқарор мемонам, ё дар ин роҳ ҷони худро медиҳам».

Муҳтарам Эмомали Рӯҳмон ба вайдаи ҳуд содик монд ва дар як муддати кӯтоҳ дар Тоҷикистон сулҳу оромиш овард. Давлати тоҷик таҳти роҳбарии Ӯ ва бо азми устувори мардуми ватанҳоҳ ва сарсупурдаи миллат аз вартай ҳатарно-

ки нобудӣ, раҳо ёфт. Таҳти роҳбарии Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ – Пешвои миллат, муҳтарам Эмомали Рӯҳмон қабл аз ҳама сиёсати давлатӣ пойбарҷор гардид, муносибатҳои ҳуқуқии қишинвар давра ба давра бо назардошти воқеияти иҷтимоӣ ба назм дароварда шуд. Пеш аз ҳама, қабули Конститутии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва созмон додани Артиши миллӣ дар қишинварамон далели ин гуфтаҳост. Чуноне ки медонем артиши миллӣ ин як рукни асосии давлатдорӣ ба шумор рафта, мустақилият, устувории иқтисодиёт ва сиёсати давлатиро чи дар ҳудуди қишинвар ва чи берун аз он таъмин мекунад.

Боиси ифтиҳор ва сарфарозист, ки аз ҷониби мардуми шарафманди Тоҷикистон Эмомали Рӯҳмон ҳамчун Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ – Пешвои миллат эътироф гардид. Бояд қайд намуд, ки дар замони соҳибистикӯлий бо ташаббуси бевоситаи Пешвои миллат ҷандин маротиба испоҳоти ҳуқуқӣ гузаронида шуд, ки боиси рушди қонунгузорӣ ва дар мачмӯъ низоми ҳуқуқӣ гардиданд. Испоҳоти ҳуқуқӣ дар қишинварамон зарурати воқеӣ дошт, ҷонки мо шакли нави давлатдориро ба даст овардем ва моро зарур буд, ки тамоми масъалаҳои марказии давлатдориро аз нигоҳи танзими ҳуқуқӣ дуруст ба роҳ монем. Дастворди дигари замони соҳибистикӯлий, ки бо номи Пешвои



**Ардашер АВЗАЛОВ**  
ассистенти кафедраи  
ҳуқуқи судӣ ва  
назорати прокурорӣ  
E-mail: aardasher@gmail.com

миллат, муҳтарам Эмомали Рӯҳмон сабт гардидааст, созмон додан ва ташакул додани парлумони касбӣ мебошад. Маҷлиси Оли ҳамчун рукни бунёдии давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёд аз аввали ташкилёбиаш асолати таърихии ҳешро то қунун дар сатҳи баланди касбӣ, ташкилӣ ва суботкорӣ пеш бурда истодааст.

Ҳамин тариқ, ниҳодҳои сиёсии Тоҷикистон таҳти сарварии Пешвои миллат дар муддати кӯтоҳи таъриҳӣ бо сарфарозӣ барномаи бунёди ҷомеаи сифатан нав, яъне минбаъд созмон додани давлати демократӣ ва ҳуқуқиро иҷро намуда истодаанд. Пешвои миллат, муҳтарам Эмомали Рӯҳмон дар дили мардум тухми бунёдкорӣ, созандагӣ ва сулҳро қишиштад. Бинобар ҳамин, итминондорем, ки ояндаи давлату миллати мо ҳурраму пурфайз ва неку обод аст.




## НОМИ ДОМЕНӢ ҲАМЧУН ОБЪЕКТИ МОЛИКИЯТИ ЗЕҲӢ

Яке аз воситаҳои фардикунонии субъектони фаъолияти соҳибкорӣ дар шабакаи Интернет номи доменӣ ба ромад менамояд. Вобаста ба масъалаи эътироф намудани номи доменӣ ҳамчун объекти моликияти зеҳӣ байни олимон ягонафирӣ ҷой надорад. Проблемаи асосии ҷойдошта нисбат ба эътироф намудани номи доменӣ ҳамчун объекти моликияти зеҳӣ ин муайян намудани режими ҳуқуқии он ба ҳисоб меравад. Лозим ба қайд аст, ки батанзимдарории ҳуқуқии номи доменӣ берун аз мадди назари қонунгузории ҔТ қарор дорад. Вале, дар яке аз меъёрҳои Қонуни ҔТ «Дар бораи таъмғаҳои молӣ ва тамғаҳои хизматрасонӣ» аз 5-уми марта соли 2007 ибораи номи доменӣ истифода карда шудааст. Заминаи асосии ташқулёбии низоми ҳуқуқии «номи доменӣ» ин ташкилотҳои байнамилалӣ ба шумор мераванд. Пеш аз ҳама Ташкилот (корпоратсия) оид ба тақсими номи доменӣ дар шабакаи Интернет (ICANN)

ва Ташкилоти умимаҷаҳонии моликияти зеҳӣ мебошанд, ки принсипҳои асосии бақайдигирии номи домениро муйян менамоянд.

Пеш аз таҳлили мавзӯи мазкур бояд, ки мағҳуми «номи доменӣ»-ро муайян намоем. Дар ҔТ якчанд санадҳо вобаста ба батанзимдарории баҳши иттилоот ва техноло-



гияҳои компьютерӣ қабул гардидаанд, ба монанди: Қонуни ҔТ «Дар бораи иттилоот», Қонуни ҔТ «Дар бораи иттилоотонӣ», Қонуни ҔТ «Дар бораи ҳифзи иттилоот» ва гайра. Номи доменӣ бевосита ба соҳаи иттилоот даҳл дорад, аммо дар ягон қонуни зикргардида мағҳуми «номи доменӣ» оварда нашудааст. Мутахassisони соҳаи мазкур

бошанд, мағҳуми номи домениро ҷунин муаррифӣ менамоянд: номи доменӣ – ин алломатҳои шартие, ки барои фардикунонии захираҳои иттилотӣ равона гардида, ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар шабакаи Интернет тааллуқ доранд.

Дар ҔТ низ солҳои охир истифодабарии номи доменӣ ба тариқи даҳлдор афзоиш ёфта истодааст. Менечери домени миллӣ Маркази иттилоотио техникии Дастгоҳи иҷрои Президенти ҔТ буда, системаи номҳои доменӣ ва бақайдигирии номҳои доменини миңтақаи TJ-ро идора мекунад.

Оид ба эътирофи номи доменӣ ҳамчун объекти моликияти зеҳӣ ба таври анъанавӣ фикру ақидаҳои гуногун ҷой дорад. Ба ҳол, баҳри эътирофнамоии ин намуди объект ба ҳайси объекти моликияти зеҳӣ бояд, ки асосҳои исботкунанда пешниҳод гардад. Пеш аз ҳама метавон гуфт, ки номи доменӣ дар фарқият аз дигар воситаҳои фардикунонии зеҳӣ дар ҷониҳои қонунгузории гражданиӣ

эътирофгардида, дорои «табииати дугона» мебошад: 1) захираи иттилоотӣ мебошад; 2) дар шабакаи Интернет субъектро фардӣ мегардонад. Яъне номи доменӣ баҳри фардинамоии доираи васеи маълумот ва фардинамоии шахси маълумотро паҳнкунанда хизмат менамояд. Дар ҷунин ҳолат саволе ба миён меояд, ки агар номи доменӣ ҳамчун воситаи фардикунонӣ ба шумор равад, пас лозим аст, ки онро ба ҳайси объектҳои ҳуқуқӣ моликияти зеҳӣ эътироф намоем? Ба қайд аст, максади асосии ворид нағудани воситаҳои фардикунонӣ ба объектҳои моликияти зеҳӣ дар паҳн намудани меъёрҳои ҳуқуқӣ вобаста ба ҳимояи ҳуқуқҳои истиснӣ ба ин объектҳо диде мешавад.

Ба қайд аст, қонунгузории граждании ҔТ, аллакай имрӯз метавонад, ки ҳуқуқи истисноиро ба номҳои доменӣ эътироф намуда, ба онҳо речай моликияти зеҳӣро паҳн намояд. Лозим аст, ки дар қисми 3-уми Кодекси граждании ҔТ, ки номѓӯи



**Абдуаҳад ТУРСУНОВ**  
донишҷӯи соли 4

объектҳои моликияти зеҳӣро муқаррар менамояд, аниқтараш дар м.1126-уми КГ ҔТ муқаррароти «инчунин воситаи фардикунонии мақони суроғавии шабакаи Интернет (номи доменӣ)» иловава карда шавад. Албатта, ҷониҳи тағйирот масъалаҳоеро, ки ҳангоми барҳӯрди манғифатҳои соҳибони воситаҳои гуногуни фардикунонӣ дар бозори мол, кор ва хизматрасонӣ ба миён меоянд, ҳал нағудани. Вале, ин аввалин қадам баҳри ташкилӣ низоми муайянӣ батанзимдарории ҳуқуқӣ оид ба истифодабарӣ ва бақайдигирии номи доменӣ ба шумор меравад.



## 2018 – ГОД ТУРИЗМА И НАРОДНОГО РЕМЕСЛА



**Назифа  
БОЙМУХАММЕДОВА**  
студентка 1-го курса  
юридического факультета

Благодаря инициативе Основоположника мира и национального единства – Лидера Нации, уважаемого Президента РТ Эмомали Рахмона этот год,



2018 объявлен «Годом развития туризма и народных ремесел». Этот указ был объявлен в ежегодном послании Президента к парламенту республики, который был проведен 22 декабря 2017-го года.

По мнению уважаемого Президента Эмомали Рахмона на территории республики нужно развить туризм и народное ремесло. Я, как полноценный гражданин РТ полностью согласна с этим мнением. Наш Таджикистан очень богат природными месторождениями, в пример можно привести хотя бы наши горы: 93% нашей территории занимают горы, в состав которых входят высочайшие горы

«Памир» и «Тянь-Шань», что переводится как «Крыша мира» и «Небесные горы». Они находятся на высоте более 3000 метров над уровнем моря. И высшая точка Таджикистана – Пик Исмоила Сомони, высотой 7495 метров.

Думаю, для туристов было бы удивительно, коснуться нетронутой природы наших гор. Ну и за счет них можно развить скалолазание, а наши альпийские луга на высокогорьях и плоскогорьях интересны для авто-путешественников. Чего стоит только наша флора и фауна, у нас обитают редчайшие виды животных и птиц, занесенных в красную книгу, и всем этим можно познакомиться и насладится только на нашей территории.

Нужно, конечно финансирование и считаю бесценным даром указ Президента о 2018 году. Ведь если будет развит туризм – это очень хороший шанс поднять экономику страны, так же это выгодно и для граждан, проживающих на территории страны. Они могут выгодно для себя продавать нашу национальную одежду, вещи, предметы и т.п. Да и для народа это будет обмен опытом с другими народами мира. Для привлечения туристов, будут открываться новые заведения и в первую очередь это вакантные места для нашего населения. Чтобы общаться и понимать друг друга люди будут учить и развивать в себе иностранные языки, что тоже в пользу народа.

Это способ познакомить весь мир с культурой, жизнью и бытом таджикского народа. Все вышеперечисленное мной это только одна сторона монеты, не стоит забывать и о влиянии других народов на нас. Однако, ведь народ Таджикистана с самых древних времен несет в себе свою культуру, обычаи, традиции и уважение и этот огонь качеств нашего народа не угаснет не под каким влиянием.

Ремесленником быть – нет в мире лучшей доли,  
Не царь, но и не раб.  
Всегда на вольной волне.

Всем известна история Средней Азии, в котором таджики играют не последнюю роль. Из неё мы ви-

Просто нужно их красиво оформить, обезопасить и удобно подкорректировать для желающих посетить эти места. Для этого



дим, что таджикский народ очень трудолюбив и ремесло развито самыми разными видами. Например, из книги Б.Гафурова «Таджики» я узнала, что в 6-8 веках хорошо было развито горное дело, добыча драгоценных камней. Из них в дальнейшем изготавливали драгоценности, картины, украшали мечети, скульптуры и т.д.



На данный момент в пределах Республики создан специальный проект «Ремесла Таджикистана», в котором мы можем ознакомиться с самыми яркими и известными людьми своего дела. Хочу привести несколько примеров, которые особенно сильно впечатлили меня: «Кундаль» - в переводе с фарси «рай цветов», это особая орнаментальная техника, которая была развита в конце XIV - начале XV веков, но в наше время потеряла свою значимость и ценность. И найти людей занимающихся таким видом ремесла очень трудно. Но все же они есть. В пример можно привести семью Махмадкарима Каримзоды. Этим ремеслом он занимается почти 40 лет, радует, что и его дети посчитали это искусство ценным и пош-

ковроткачество в Таджикистане. Именно тут делают вручную замечательные ковры из натурального сырья, без какой либо химии.

Между тем эти знания так же переходят из одной семьи в другую, от матери дочери, а та в свою очередь своим детям и так до бесконечности. Хочется верить, что эти знания никогда не потеряют свою ценность, ведь именно на них держится наша культура.

Виды ремесел существующих и развивающихся на нашей территории можно продолжить очень долго и считаю это очень важным делом в жизни нашей страны. Так же в связи с освобождением народных ремесел от выплат всех видов налогов, я думаю, они будут развиваться все быстрей и качественней.

Мадина РАҲМОНОВА  
денишчӯи соли 1

Тоҷикистони соҳибистиқ-пол баъд аз ба даст овардани Истиқполияти давлатӣ қадамҳои муҳиме ба пеш гузошт, ки яке аз онҳо таъсиси Артиши миллӣ ба хотири таъмини амнияти ва бақои давлат мебошад. Буҳрони ҷиддии солҳои аввали соҳибистиқполӣ Тоҷикистонро метавонист ҳамчун давлати мустақил аз ҳаритаи сиёсии ҷаҳон пок созад. Барои як давлате, ки ба тозагӣ соҳиби-стиқпол гаштааст, ҳифзи арзишҳои миллӣ бе доштани

Кувваҳои мусаллаҳ тасаввурназар аст. Пас аз пош хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ қишварҳои навтаъсис, алалхусус давлатҳои мустақили Осиёи Миёна дар заминай биною иншоти аҳамияти ҳарбидошта қувваҳои мусаллаҳи ҳудро бунёд намуданд. Ҳамзамон онҳо аз артиши пурӯздрати шӯравӣ техникаву таҷӯзоти гуногуни ҷангӣ ва яроқу аслиҳаи мухталифро мерор гирифтанд. Тоҷикистон пас аз барҳам хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ натавонист ягон мерор дар соҳаи ҳарбӣ ба ҳуд гирад. Бо ҳамин сабаб зарурат пеш омад, ки Артиши миллӣ аз сифр соҳта шавад. 18 февралி соли 1992 аз тарафи раиси Шӯрои Олии ҶТ Эмомалий Раҳмон Қарор “Дар бораи таъсиси Кувваҳои Мусаллаҳи ҶТ” ба тасвиб расид, ки он дар заминай фронти ҳалқӣ ва ғурӯҳҳои мусаллаҳе, ки ҳукumatи конститутсияни тарафдорӣ менамуданд, бунёд шуд. Ҳамин тарик, 23 феврали соли 1993 нахус-



тин паради ҳарбии ҷузъу томҳои Артиши миллӣ баргузор гардид, ки он рӯз расман санаи таъсисёбии Кувваҳои Мусаллаҳи ҶТ эълон шуд.

Бо фарорасии ин санаи

фарҳунда устодони гиромӣ ва денишҷӯёни азизро аз самими дил табрик менамоям. **Ба ҳомиёни Ватан** сиҳативу саломатӣ, бозу тавоно чун Рустами Дастон, муҳофизи амну рушди ки-

швар будан чун Исмоили Сомонӣ, комёбидҳои беназир дар кору касаба, ба шоғирдонатон таҳсили хубу аъло орзумандам.

23-ЮМИ ФЕВРАЛ МУБОРАК!

## САРБОЗ ФАРОДИЛ

Он орзуи қӯдакӣ, омад ба хотирам боз,  
Ки рӯзе қалон шавам, мешавам сарбоз.  
Сару либоси ҳарбӣ, мепӯшам бар тан,  
Мекунам аз дилу ҷон, хизмат бар Ватан.  
Ҳама бигӯяд бо ҳам, “ту оё ҳабар дорӣ?”  
“Ки Фародил шудааст, сарбози қаторӣ”.  
Модарам аз шодӣ, дигар накунад тоқат,  
Пурсон шавад зи ҳолам, ҳама рӯзу соат.  
Бифаҳрад падарҷонам, дар назди Ватан,  
Ки писарам сарбоз аст, ин обруи ман.  
Баъди як соли хизмат, шавам паҳлавон,  
Рӯҳсат гирам ба хона, равам дав-давон.  
Занад гум-гум садо, манзил ба манзил,  
Аз гузошти қадамҳои сарбоз Фародил.  
Хешу табор якҷо, ҳама оянд ба пешвоз,  
Ман бошам, аз шодӣ биқунам парвоз.  
Модарам омада, бе ягон ҳарфу қалом  
Гирадам бар оғӯш, шодиёна аз баром.  
Ҷуз ин нест шодӣ, ҳар марди бодилро,  
Ки созад орзуи хеш, орзуи Фародилро.

Фаридун БОБОҲОНӨВ  
денишчӯи соли 4 (МБХ)

## БА ҲОМИЁНИ ВАТАН

Шумо тоҷикед - аз насли оли Сомон,  
Дар сиёсат ҷиддиву дар нарми раҳмон.  
То ҳастед Шумо ҳама девори ин Ватан,  
Мардумро нест хатар, буванд дар амон.

Васф созам, то бар Шумо шаванд моил,  
Душман чун хасу Шумо чун соҳил.  
Дар набардҳо бичангед мардонавор,  
Бар зидди душманон чун шоҳ Исмоил.

Зи баҳри оромӣ, шабҳо бедоред,  
Аз оила ҷудо дар хизмату дар коред.  
То бигардад пойдор ҳам сулҳу Ваҳдат,  
Яктану якҷон бар Ватан хизмат доред.

Ба хурдон чун падар, Ватанро фарзанд,  
Дода аз мардонагӣ бар мо дарси панд.  
Бар Шумо гӯяд Фародил, аз дилу ҷон,  
Ки рутбаҳоятон мудом гардад баланд.

